

12363 - Равиши намози ҷаноза

савол

Лутфан чигунагии намози ҷанозаро ба ҳамон равише, ки аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) собит шудааст, баён намоед, зеро бисёре аз мардум онро намедонанд.

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Равиши намози ҷанозаро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) ва саҳобагони ӯ (Аллоҳ аз онон хушнуд бод) баён намудаанд, ки он ингуна аст:

Аввал такбир (Аллоҳу акбар) мегӯяд, сипас **"Аъзузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим"** мегӯяд ва пас аз он **"Бисмиллоҳи-р-раҳмони-р-раҳим"** гуфта, сураи Фотиҳа ва сураи кӯтоҳ ё баъзе аз оятҳоеро мехонад.

Сипас такбир (Аллоҳу акбар) мегӯяд ва ба паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) салавот мефиристад, ба монанди салавоте, ки дар охири намоз хонда мешавад.

Сипас такбири саввумро мегӯяд ва барои майит дуо мекунад. Беҳтар аст, ки дуои зеринро бихонад:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّتِنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنُورْ لَهُ فِيهِ.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

"Аллоҳуммағфир лиҳаййино ва маййитино ва шоҳидино ва ғоибино ва сағирино ва кабирино ва закарино ва унсоно. Аллоҳумма ман аҳяйтаҳу минно фааҳйихи ʔала-л-ислом ва ман таваффайтаҳу минно фатаваффаҳу ʔала-л-имон.

Аллоҳуммағфир лаҳу варҳамҳу ва ʔофиҳи ваъфу ʔанҳу ва акрим нузулаҳу ва вассиъ мудхалаҳу вағсилҳу би-л-мои ва-с-салци ва-л-баради ва наққиҳи мина-л-хатоё камо юнаққа-с-савбу-л-абязу мина-д-данас. Аллоҳумма абдилҳу доран хайран мин дориҳи ва аҳлан хайран мин аҳлиҳ. Аллоҳумма адхилҳу-л-чанната ва аъизҳу мин ʔазоби-л-қабри ва мин ʔазоби-н-нори вафсаҳ лаҳу фй қабриҳи ва наввир лаҳу фиҳ.

Аллоҳумма ло таҳримно ачраҳу ва ло тузиллано баъдаҳу".

(Эй Аллоҳ, зиндагону мурдагонамон, ҳозирону ғоибонамон, хурдону бузургонамон ва мардону занонамонро биёмурз. Эй Аллоҳ, ҳар касеро аз миёни мо зинда ниғаҳ дорй, бар Ислом зинда ниғаҳ дор ва ҳар касеро миронй, бар имон бимирон.

Эй Аллоҳ, ўро биёмурз ва бар ў раҳм кун ва барояш офият ато фармо ва аз ў даргузар ва ҷойгоҳашро гиромй ва қабрашро васеъ намо ва ўро бо об ва барф ва жола бишўй ва ўро аз хатогиҳо чунон пок кун, ҳамчуноне ки либоси сафед аз чиркинй пок карда мешавад. Эй Аллоҳ, ба ў хонае беҳтар аз хонааш ва хонаводае беҳтар аз хонаводааш ато фармо. Эй Аллоҳ, ўро ба чаннат дохил соз ва аз азоби қабр ва дўзах эмин ниғаҳ дор. Қабрашро васеъ ва пурнур бигардон.

Эй Аллоҳ, моро аз аҷри ў маҳрум магардон ва моро баъд аз ў гухроҳ масоз).

Ҳамаи ин дуоҳо аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) собит шудаанд. Аммо агар дуоҳои дигареро ҳам бихонад, ҳеҷ боке надорад, ба монанди ин дуо:

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَتَبِّئْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

"Аллоҳумма ин кона муҳсинан фазид фй ихсониҳи ва ин кона мусиан фатаҷоваз ʔан сайиотиҳ. Аллоҳуммағфир лаҳу ва саббитҳу би-л-қавли-с-

собит".

(Эй Аллоҳ, агар некӯкор бошад, бар некиҳояш бияфзой ва агар бадкор бошад, аз бадихояш даргузар. Эй Аллоҳ, ўро биёмурз ва ўро бар гуфтори собит [калимаи тавҳид] устувор ниғаҳ дор).

Сипас такбири чаҳорумро гуфта, каме меистад ва пас аз он ба тарафи рост як маротиба "**Ассалому ғалайкум ва раҳматуллоҳ**" гуфта, салом медиҳад.